

СУРАТМАЧЛИСИ №2

чаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018

05 апрели соли 2022

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шӯрои диссертатсионии бо фармони КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 07-уми январи соли 2022, тахти №16 тасдиқ гардида, 12 нафар иштирокдоранд, ки онҳо 5 нафар докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд.

Пешниҳод гардид, ки чаласа кушода эълон гардад. Пешниҳоди дигар нест? Нест. Қарор яқдилона қабул карда шуд.

РҶЗНОМАИ ЧАЛАСА:

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Хусайн Ваизаи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим дар бораи ҳуқуқ ва давлат.

Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи ташҳиси Шӯрои диссертатсионӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шӯрои диссертатсионӣ Шарофзода Р.Ш., аъзоёни комиссияи ташҳис номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, муаллими калони кафедраи ҳуқуқи тичоратӣ ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон Алиев Ф.Ш. ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, мудирӣ шуъбаи омодамоии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии ДМТ Мирзозода Ф.С. баромад намуданд (хулосаи комиссияи ташҳис замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Хусайн Ваизаи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим дар бораи ҳуқуқ ва давлат барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ таъин карда шаванд:

– Маликова Азиза Хорисовна - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи назарияи ҳуқуқ ва фалсафаи Донишгоҳи давлатии иқтисодии Самараи Федератсияи Россия.

– Кенчаев Шӯҳратҷон Юсуфович - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия – Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе) таъин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чопи автореферат иҷозат дода шавад.

5. Санаи ҳимоя 10 июни соли 2022 соати 13.00 таъин карда шавад.

Қарор қабул карда шуд: яқдилона.

**Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор**

Азиззода У.А.

**Котиби илмии Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент**

Назаров А.Қ

